



ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
КОРХОНАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТИИ
«ТОҶИКСУҒУРТА»

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Техрон 21; тел: (+992 37) 221-99-44, 227-53-78, 227-59-48,
факс: (+992 37) 221-99-44, 227-78-50; Web: [http:// www.tojiksugurta.tj](http://www.tojiksugurta.tj), E-mail: t_sugurta@mail.ru

№ 2/298.1-02 аз « 29 » 07 с 2022

Ба № _____ аз « _____ » _____ с 2022

Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Корхонаи воҳиди давлатии “Тоҷиксуғурта” вобаста ба мактуби вазорат аз 21 июли соли 2022, №14-1/62, ки ирсоли ҳисоботи аудити берунаи Корхонаро барои соли 2021 дар бар мегирад, иттилоъ медиҳад, ки ҷиҳати иҷрои талаботи банди 4, моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” оид ба нашри хулосаи аудитӣ дар сомона ва матбуоти расмӣ, инчунин дастури Бонки миллии Тоҷикистон дар ин самт, Корхона бо риояи тартиботи амалкунанда ба Портали ягонаи хариди давлатии Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дархости электронии худро гузошт, ки дар озмун ҶДММ “Интер Аудит Правда” ғолиб эълон гардид.

Айни ҳол дар Корхона гузаронидани аудити беруна аз ҷониби ҶДММ “Интер Аудит Правда” чараён дошта, баъд аз анҷом ва гирифтани хулосаи аудитӣ, нусхаи он бо риояи тартиботи амалкунанда ба вазорат дастрас мегардад.

Бо эҳтиром,
Муовини якуми
Директори генералӣ

А. Абдуллоев

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи бахисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ" тайёр намудан, ба пуррагӣ ва дуруст пешниҳод намудани ҳисобот ба зимаи Роҳбарияти Корхона воғузор шудааст.

Вазъияти молиявӣ ба санаи 31 декабри соли 2021 аз ҳисоботи маҷмӯӣ, дар бораи ғоида ва зарар, дигар даромадҳои ҳисобот дар бораи тағйирот дар сармоя ва ҳисобот дар бораи ҳаракати воситаҳои пулӣ дар сармоя, инчунин ҳисобот дар охири сол мебошад.

Ба андешаи мо, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар банди асос барои андешаи таҳассусӣ оварда шудаанд, ҳисоботи молиявии муттаҳидшудаи заминамуда вазъи молиявии Корхонаро то 31 декабри соли 2021 ва ҳолати молиявии онро одилона дар ҳама ҷамъбаҳо пешниҳод мекунад, нишондиҳандаҳо ва гардиши воситаҳои пули барои сола, ки дар ҳамаи сана ба охир мерасад, мутобиқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ («СБХМ») мебошад.

Масъулияти аудиторон:

Ҳадафи мо дар ҳосилкунии боварии оқилона дар он, ки ҳисоботи молиявӣ дорои таҳрифҳои аҳамиятнок дар оқибати амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо намебошанд ва дар баровардани ҳисоботи аудиторие, ки ақидаи моро дорад, мебошад.

Мо ба ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашудаи марказ ба инобат мегирем.

Ҳангоми ташаккул додани захираҳо барои зарурияти суғуртавӣ ташкилотҳо талаботи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 94 аз 28 феввали соли 2015 «Дар бораи меъёри тарҳҳо ба фондҳои захираҳои (эҳтиётӣ) суғуртавӣ ва захираҳои маблағгузори пешгирикунандаро ба роҳбарӣ мегиранд, тадбирҳо аз даромади шахсонӣ ҳукукӣ, ки ба ғайри молиявӣ суғурта машғуланд.

Сарфи назар аз он, ки ин муқаррарот аз ҷониби Корхонамутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ба андешаи мо, муқаррароти таъсисдодашуда ба СБХМ Шартномаҳои суғурта мувофиқат мекунад, ки тибқи он суғуртакунада бояд провизияро барои зарари суғуртавӣ дар ҳолати муқарраршуда мувофиқа кунад.

Роҳбарияти Корхона мутмаин аст, ки захираи ташкилшуда барои зарари суғуртавӣ кифоя аст, зеро захираи зарари суғуртавӣ ба санаи 31 декабри соли 2021-7 348,9 ҳазор сомони ро ташкил дода, пардохтҳо барои ҳодисаҳои суғуртавӣ барои сола, ки 31 декабри соли 2021 ба охир расидааст-6 294,0 ҳазор сомони ро ташкил намулдааст.

Диққати шуморо ба «Сиёсати идоракунии хавфҳо» оид ба ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашуда ҷалб менамоем, ки он нишон медиҳад, ки дар санаи ҳисоботӣ коэффитсиенти кифоятии маржаи пардохтпазирии Корхона ва коэффитсиенти кифоягии дороиҳои пардохтпазир ба коэффитсиентҳои зикршуда мувофиқат намекунад. Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 9 октябри соли 2020 № 135 « Оид ба Тартиби ҳисоб кардани таносуби танзими маблағҳои (сармояи) худӣ ва ӯҳдадорӣҳои қабулшуда аз ҷониби Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)».

Сармояи оинномавии Корхона ба ҳолати 31 декабри соли 2021 дар маҷмӯъ 5 200 000 ҳазор сомони ро ташкил медиҳад, ки ба талаботи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 211 аз 31 марти соли 2020 «Дар бораи ҳадди ақалли сармояи (фондӣ) ташкилотҳои суғурта» мутобиқат намекунад.

Вобаста ба ин, дар рафти санҷиш ба мақомоти иҷроияи Корхона ҷиҳати ба талаботи қонун мутобиқ гардонидани ҳолати ҷойдошта дастур манзур карда шуд.

Мо то 31 декабри соли 2021 дар барӯйхатгирии воқеии пули нақд дар касса, захираҳо ва воситаҳои асосӣ ширкат нанамудем, зеро ин сана пеш аз санаи ҷалби мо ба ҳайси аудиторӣ Корхона буд.

Истифодаи расмияти аудити алтернативӣ барои тафтиши маблағи пули нақд дар касса, захираҳо ва воситаҳои асосӣ дар ҳолати 31 декабри соли 2021 кифоя ва имконпазир буд.

Мо аудити худро мувофиқи Стандартҳои Байналмилалӣ Аудит ("СБА") гузаронидем.

Ҷаҳддорӣҳои мо дар доираи ин стандартҳо дар бахши Ҷаҳддорӣҳои аудитор оид ба аудити ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашудаи ҳисоботи мо тавсиф шудаанд.

Мо тибқи Кодекси ахлоқии муҳосибони касбӣ (Кодекси СБА) ва талаботи ахлоқии марбут ба аудити ҳисоботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Корхона мустақил ҳастем ва дигар ӯҳдадорӣҳои ахлоқиро мутобиқи бо ин талабот, анҷом додаем.

Мо чунин мешуморем, ки далелҳои аудиторие, ки мо ба даст овардаем, кофӣ ва мувофиқ аст, ки барои андешаи таҳассуси мо асос фароҳам оранд.

Мо ҳамкориҳои иттилоотиро бо шахсони масъули идоракунӣ амалӣ месозем, зимнан ба маълумоти онҳо ба ғайр аз ҳамаи дигар, иттилоотро дар бораи ҳаҷм ва муҳлатҳои аудит ва инчунин дар бораи қайдҳои назаррас аз рӯи натиҷаҳои аудит мерасонем, аз он ҷумла дар бораи камбудҳои назарраси низомӣ назорати дохилӣ, ки мо дар рафти аудит ошкор мекунем.

Ҳангоми таҳияи ин ҳисоботи молиявӣ, Роҳбарият барои баҳодиҳии қобилияти Корхонаҷиҳати идомаи ғайриқонунии доимӣ, ифшои иттилооти марбут ба ғайриқонунии доимӣ, ба қадри зарурӣ ва барои истифодабарии асоси ғайриқонунии доимӣ ҳамчун асоси баҳисобгирии муҳосибӣ масъул аст, ба шарте ки роҳбарият нияти барҳам додани ташкилотро надошта бошад. субъект, ғайриқонунии худро қатъ кунад ё дар сурате, ки ба ҷуз барҳамдиҳӣ ё қатъ кардани ғайриқонунӣ алтернативии дигаре надошта бошад.

Шахсоне, ки ба идора масъуланд, барои назорат аз таҳияи ҳисоботи молиявии муттаҳидидаи Корхонамасъуланд.

Ҷаҳдҳои аудитор оид ба аудити ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашуда:

Ҷаҳдҳои мо аз он иборат аст, ки боварӣ ҳосил кунем, ки оё ҳисоботи молиявии муттаҳидида аз таҳрифҳои ҷиддӣ, новобаста аз қаллобӣ ё ҳақиқӣ озод аст ё не ва интизори ҳисоботи аудиторӣ, ки андешаи моро дар бар мегирад.

Қафолати оқилона сатҳи баланди эътимод аст, аммо кафили он нест, ки аудити мутобиқи СБҲМ гузаронидашуда ҳамеша ҳақиқӣ ҷиддӣ мавҷударо ошкор мекунад.

Таҳрифот метавонад аз қаллобӣ ё ҳақиқӣ ба вуҷуд ояд ва агар онҳо ба таври оқилона интизор шаванд, ки онҳо ба таври инфиродӣ ё дар ин ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ руҳ медиҳанд, муҳим ҳисобида мешаванд.

Ҳамчун як қисми аудити СБҲМ, мо дар давоми аудит баҳодиҳии касбӣ дорем ва сири касбро нигоҳ медорем.

Илова бар ин, мо корҳои зеринро иҷро мекунем:

- муайян ва арзёбии хавфҳои таҳрифи ҷиддӣ ҳисоботи молиявии муттаҳидро дар натиҷаи қаллобӣ ё ҳақиқӣ;
- тарҳрезӣ ва иҷрои расмиёти аудит дар посух ба ин хатарҳо;
- гирифтани далелҳои аудиторӣ, ки барои фароҳам овардани асос барои андешаи мо кофӣ ва мувофиқ аст.

Хавфи таҳрифи ҷиддӣ ошкорнашуда дар натиҷаи қаллобӣ аз хавфи ошкорнашудаи таҳрифи ҷиддӣ ҳақиқӣ зиёдтар аст, зеро қаллобӣ метавонад созиш, сохтакорӣ, қасдан беэътиной ё маълумоти бардурӯғ ё саркашӣ аз назорати дохилиро дар бар гирад;

- гирифтани фаҳмиши системаи назорати дохилии марбут ба аудит бо мақсади тарҳрезии расмиёти аудит, ки дар шароити мувофиқанд, на бо мақсади баёни андеша дар бораи самаранокии системаи назорати дохилии Корхона мебошад;
- арзёбии мувофиқати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ ва асоснокии баҳодиҳии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ифшои марбут ба таҳиянамудаи Роҳбарият;
- ташаккул додани ҳулоса дар бораи бамаврид будани истифодаи фарзияи ғайриқонунии доимӣ аз ҷониби роҳбарият, ки дар натиҷаи он метавонад шубҳаҳои ҷиддӣ дар бораи қобилияти идомаи ғайриқонунии Корхона ҳамчун ғайриқонунии доимӣ вуҷуд дошта бошад.

Агар мо ҳулоса барорем, ки номуайянии ҷиддӣ вуҷуд дорад, мо бояд дар ҳисоботи аудиторӣ худ диққати худро ба ифшои дахлдори ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашуда ҷалб кунем ё агар чунин ифшоҳо нокифоя бошанд, фикри худро тағйир диҳем.

Ҳулосаҳои мо ба далелҳои аудиторӣ, ки то санаи ҳисоботи аудиторӣ мо гирифта шудаанд, асос ёфтааст.

Арзёбии пешниҳоди умумии ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашудаи сохтор ва мундариҷаи онҳо, аз ҷумла ифшоҳо ва арзёбии он, ки оё ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашуда амалиётҳо ва рӯйдодҳои асосиро тавре пешниҳод мекунад, ки пешниҳоди одилонаи онҳоро фароҳам меорад.

Мо ҳамкориҳои иттилоотӣ бо шахсони масъул барои идоракунии корпоративӣ анҷом дода, ба диққати онҳо, аз ҷумла, маълумот дар бораи ҳаҷм ва мӯҳлатҳои ба нақша гирифташудаи аудит ва масъалаҳои муҳиме, ки диққати аудиторро ҷалб кардаанд, аз ҷумла камбудии назарраси назорати дохилӣ системае, ки мо дар ҷараёни аудит муайян мекунем ва масъалаҳои муҳиме, ки ба диққати аудитор меоянд, аз ҷумла норасоии ҷиддии системаи назорати дохилӣ, ки мо ҳангоми аудит ошкор мекунем.

Мо инчунин ба шахсони масъули идоракунии изҳорот медиҳем, ки мо тамоми талаботи ахлоқии дахлдорро оид ба мустақилият риоя кардем ва ба онҳо ҳама муносибатҳо ва дигар масъалаҳоеро, ки ба таври оқилона ба мустақилияти аудитор таъсир мерасонанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба онҳо хабар додем, чораҳои эҳтиётии дахлдор пешниҳод намудем.

Ҳисоботи молиявии Корхона дар давраи аудит гузаронидашуда мусбӣ арзёбӣ мегардад.

Гадоев Исуфали Курбонович

Директор

ООО «Интер аудит правда»

Лицензия: на аудиторское проверк

ВМ 0000118 от 24.02.2018г. Министерства финансов РТ.

Лицензия ФАС№ 0000008, выданная

Национальным банком Таджикистана

От 27.12.2021 г.

18 август 2022 г.

г. Душанбе, Республика Таджикистан



ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ҶАМЪИЯТИ ДОРОИ
МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУДИ
«ИНТЕР АУДИТ ПРАВДА»



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕР АУДИТ ПРАВДА»

734025, ш. Душанбе, кӯчаи Канорӣ 7-а auditpravda@mail.ru тел: 902 99 21 12

ХУЛОСАИ АУДИТОРӢ.

Доир ба ҳолати ҳисоботи молиявӣи КВД "Тоҷиксугурта" барои давраи соли ҳисоботи ба санаи 31 декабри соли 2021 ба анҷом расида.

Аз 18.08.2022.

ш. Душанбе

Ташкилоти санҷидашуда:

КВД «Тоҷиксугурта»

Суроға: Душанбе, ноҳияи И.Сомонӣ, кӯчаи Техрон -21.

Оиннома: Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷиксугурта» бо №429 аз 30.08.2011с.

Шаҳодатнома: дар бораи бақайдгирӣ дар ташкилоти андоз № 0197665 аз 19 сентябри соли 2011 РМА: № 010002792 аз 1 январи соли 2010.

Иқтибос: аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ дар ташкилоти андоз аз 19 майи соли 2022.

Иҷозатнома: № FS № 0000033, аз 15.07.2021с барои суғурташудагон.

Муассисон: КВД «Тоҷиксугурта» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Сармояи оинномавӣ 5 200 000 сомониро ташкил медиҳад.

Ташкилоти аудиторӣ: ҶДММ «Интер Аудит Правда»,

Суроға: шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Канори 7а.

Оиннома: ҶДММ «Интер аудит Правда» 10.10.2021 тасдиқ шудааст.

Шаҳодатнома: дар бораи бақайдгирӣ дар ташкилоти андоз № 0016673 аз 17 ноябри соли 2009 РМА: № 030009046 аз 26 феввали соли 2004.

Иқтибос: аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ дар ташкилоти андоз аз 17 ноябри соли 2009 барои муассис: ҶДММ «Интер Аудит Правда» муассис Гадов Исофали Қурбонович Сармояи оинномавӣ 2800,0 сомонӣ, ҳиссаи Муассисон 100% мебошад.

Иҷозатнома: барои фаъолияти аудитори тахти БМ 0000118 аз 24 феввали соли 2018. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Иҷозатнома: Аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ФАС № 0000008, аз 27 декабри соли 2021 дода шудааст.

Аудит дар асоси Протоколи тендерӣ тахти № 483784 Портали ягонаи хариди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса бо арзёбӣ ва интихоби гузаронида шудааст, тақлифҳо оид ба бастанӣ шартнома ва тибқи шартномаи хизматрасонии аудиторӣ тахти №24 аз 22 июли соли 2022. мутобиқи фармоиши ҶДММ «Интер Аудит Правда» тахти № 25/1 аз 22 июли соли 2022 аудиторҳо Ёқубиён Қ.Е., Назаров Д., Исӯфалиев А. ва Балаҷонов Д.

Масъулияти роҳбарияти КВД "Тоҷиксугурта" барои таҳия ва омода намудани ҳисоботҳои молиявӣ:

Роҳбарияти КВД "Тоҷиксугурта" (минбаъд Корхона) барои оморасозӣ ва пешниҳодкунии саҳеҳи ҳисоботи молиявӣ тибқи СБҲМ ва инчунин низомии назорати дохилӣ, ки роҳбарият барои оморасозии ҳисоботи молиявӣ, ки таҳрифҳои муҳимро дар оқибати амалҳои қалобӣ ё ҳатогиҳо надорад, зарур ҳисоб мекунад, масъул аст.

Ҷавобгарӣ барои эътимоднок, аз рӯи шакли муқарраршуда, тартиби пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ, мутобиқ ба қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи талаботи